

1447 йил зулқаъда | 2026 йил май
Намоз вақтлари Андижон вақти бўйича

Кун	Ҳафта кун	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Сешанба	05:51	07:15	12:00	15:03	16:47	18:08
2	Чоршанба	05:52	07:16	12:00	15:03	16:47	18:07
3	Пайшанба	05:53	07:17	12:00	15:03	16:46	18:07
4	Жума	05:54	07:18	12:01	15:03	16:46	18:07
5	Шанба	05:55	07:19	12:01	15:02	16:46	18:07
6	Якшанба	05:56	07:20	12:02	15:02	16:46	18:07
7	Душанба	05:57	07:21	12:02	15:02	16:46	18:07
8	Сешанба	05:57	07:22	12:02	15:02	16:46	18:07
9	Чоршанба	05:58	07:23	12:03	15:02	16:46	18:08
10	Пайшанба	05:59	07:24	12:03	15:02	16:46	18:08
11	Жума	06:00	07:24	12:04	15:02	16:46	18:08
12	Шанба	06:00	07:25	12:04	15:02	16:46	18:08
13	Якшанба	06:01	07:26	12:05	15:03	16:46	18:08
14	Душанба	06:02	07:27	12:05	15:03	16:47	18:09
15	Сешанба	06:02	07:27	12:06	15:03	16:47	18:09
16	Чоршанба	06:03	07:28	12:06	15:03	16:47	18:09
17	Пайшанба	06:04	07:29	12:07	15:04	16:47	18:10
18	Жума	06:04	07:29	12:07	15:04	16:48	18:10
19	Шанба	06:05	07:30	12:08	15:04	16:48	18:10
20	Якшанба	06:06	07:31	12:08	15:05	16:49	18:11
21	Душанба	06:06	07:31	12:09	15:05	16:49	18:11
22	Сешанба	06:07	07:32	12:09	15:06	16:50	18:12
23	Чоршанба	06:07	07:32	12:10	15:06	16:50	18:12
24	Пайшанба	06:07	07:33	12:10	15:07	16:51	18:13
25	Жума	06:08	07:33	12:11	15:08	16:51	18:13
26	Шанба	06:08	07:33	12:11	15:08	16:52	18:14
27	Якшанба	06:09	07:34	12:12	15:09	16:53	18:15
28	Душанба	06:09	07:34	12:12	15:09	16:53	18:15
29	Сешанба	06:09	07:34	12:13	15:10	16:54	18:16
30	Чоршанба	06:10	07:35	12:13	15:11	16:55	18:17
31	Пайшанба	06:10	07:35	12:14	15:12	16:56	18:17